

**5.6.7. [07.00.15] ТАЪРИХИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ
ВА СИЁСАТИ ХОРИҶӢ**

**5.6.7. [07.00.15] ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ**

**5.6.7. [07.00.15] HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
AND FOREIGN POLICY**

ТКБ 66.4 (5) 61

DOI:10.51844-2077-4990-2022-3-52-57

**АҲАМИЯТИ
ТАЪРИХИИ ҲАМРОҲШАВИИ
ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН БА
СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ**

**Назаров Алимардон Абдумансуроҷи, унвончӯи
кафедраи муносабатҳои байналхалқии
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ
ИНДИИ И ПАКИСТАНА
В ШАНХАЙСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА**

**HISTORICAL
SIGNIFICANCE OF THE ACCESSION
OF INDIA AND PAKISTAN TO THE
SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION**

**Назаров Алимардон Абдумансуроҷи,
соискатель кафедры международных
отношений Таджикского государственного
университета право, бизнес и политики
(Таджикистан, Худжанд)**

**Nazarov Alimardon Abdumansurovich, applicant
of the department of international relations under
TSULBP (Tajikistan, Khujand)**
E-mail: nazarov.alimardon9999@mail.ru

Вожаҳои қалидӣ: Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ), Ҳиндустон, Покистон, иқтисодиёт, коршиносон, комилҳуқуқ, таъмини бехатарӣ, таъриҳ

Мақсади мақолаи мазкур муайян кардан оқибатҳои эҳтимолии тағйироти кунуни Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) бо ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон мебошад. Қайд мешавад, ки таърихи СҲШ-ро шартан ба се давра ҷудо менамоем, ки ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистонро ба ин созмон ҷун давраи сеюми таърихи рушди СҲШ меномем. Албата дар асоси моддаи 13-и Оинномаи Созмон, дарҳои СҲШ барои қабули аъзоҳои нав қушода аст. Қишиварҳои ба ин созмон дохилиуда ӯҳдадор мегарданд мақсад ва принсипҳои Оиннома, шартномаҳои байналмилалӣ ва ҳуҷҷатҳое, ки дар доираи фаъолити СҲШ қабул шудаанд, риоя кунанд. Ҳиндустон ва Покистон ин Оинномаи Созмонро асос намуда, барои аъзои комилҳуқуқи Созмон гардидан ҳуҷҷатҳои лозимро пешниҳод намуд. Собит мешавад, ки ин давлатҳо аз соли 2005 то 2017 нозирони ин ташкилот буданд ва дар ин давра худро ҳамчун қишиварҳои созанд ва умебахши муаррифи намудаанд. Соли 2017 дар ҳамошие, ки дар Остона (Нур-Султон) баргузор гардиð, Ҳиндустон ва Покистон ҳама шартҳои пайвастан ба ин созмони байналмилалиро иҷро карда, аъзои комилҳуқуқи СҲШ шуданд.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Индия, Пакистан, экономика, эксперты, полноправный, обеспечение безопасности, история.

Целью данной статьи является выявление, в первую очередь, возможных последствий нынешних изменений в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с присоединением Индии и Пакистана. В предыдущих статьях мы условно разделили историю ШОС на три периода, а присоединение Индии и Пакистана можно назвать третьим периодом в истории развития ШОС и в рамках этого третьего этапа развития провести исследования. Безусловно, в соответствии со статьей 13 Устава Организации ШОС открыта для приема новых членов, которые обязаны соблюдать цели и принципы Устава, международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС. Отмечается, что Индия и Пакистан на основании настоящего Устава Организации представили необходимые документы для полноправного членства в ней. Подчеркивается, что с момента создания ШОС указанные страны были наблюдателями организации с 2005 по 2017 год, за это время они представили себя как конструктивные и перспективные страны, что способствовало принятию Индии и Пакистана в членство в ШОС в 2017 году на саммите, прошедшем в столице Казахстана городе Астане (Нур-Султан).

Key words: Shanghai Cooperation Organization (SCO), India, Pakistan, economy, experts, copyright holder, ensuring security, history

The purpose of this article is to identify, first of all, the possible consequences of the current changes in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) with the accession of India and Pakistan. In previous articles, we conditionally divided the history of the SCO into three periods, and the accession of India and Pakistan can be called the third period in the history of the development of the SCO, and research should be carried out within this third stage of development. Undoubtedly, in accordance with Article 13 of the Charter of the Organization, the SCO is open to the admission of new members who are obliged to comply with the goals and principles of the Charter, international treaties and documents adopted within the framework of the SCO. The States of India and Pakistan, on the basis of this Charter of the Organization, have submitted the necessary documents for full membership in the Organization. If we look at the history of the SCO since its inception, these countries were observers of the organization from 2005 to 2017, during which time they presented themselves as constructive and promising countries. So, in 2017, at the summit, which was held in the capital of Kazakhstan, the city of Astana (Nur-Sultan), India and Pakistan fulfilled all the conditions for joining this international organization and became full members of the SCO.

Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) ташкилоти доимамалкунандаи байниҳукуматие мебошад, ки 15 июни соли 2001 дар Шанхай (Чумхурии Мардумии Чин) аз ҷониби Федератсияи Руся, Чумхурии Мардумии Чин, Чумхурии Қазоқистон, Чумхурии Қирғизистон, Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Ӯзбекистон таъсис гардидааст. Қабл аз ин, ҳама кишварҳои номбурда ба истиснои Ӯзбекистон узви «Панҷгонаи Шанхай» буданд, ки дар асоси «Созишинаи таҳқими эътиmod дар соҳаи низомӣ дар манотики наздисарҳадӣ» ва «Созишинаи оид ба ихтисори кувваҳои ҳарбӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ» ба фаъолият шурӯъ намуданд. Ин ду санад механизми эътиmodи тарафайнро дар соҳаи ҳарбӣ дар минтақаҳои наздисарҳадӣ муқаррар намуда, дар барқарор намудани муносибатҳои воқеан судманд саҳм гузоштанд. Пас аз шомил шудани Ӯзбекистон соли 2001 «панҷгона» ба «шашгона» табдил ёфт ва бо ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон ба СҲШ соли 2017 он ба «ҳаштгона» табдил ёфт.

Мутобики Оинномаи СҲШ ҳар давлате, ки меҳоҳад аъзои СҲШ гардад, ҳукуқ дорад номзадии худро пешбари намояд ва давлатҳои Ҳиндустон ва Покистон ин Оинномаи Созмонро асос намуда, барои аъзои комилҳуқуки Созмон гардидаан ҳуҷҷатҳои пешбинигардидаро пешниҳод намуданд. Агар ба таъриҳи назар кунем ин давлатҳо аз соли 2005 то 2017 нозирони ташкилот буданд ва моҳи июли соли 2015 дар шаҳри Уфа (Руся) қарорҳои сиёсӣ дар бораи оғози раванди қабули Ҳиндустону Покистон ба СҲШ қабул гардид, ки он ду сол, яъне то моҳи июни соли 2017 давом кард. Санаи 24 июни соли 2016 дар шаҳри Тошканд (Ӯзбекистон) дар рафти ҳамоиши навбатии сарони давлатҳои узви СҲШ Ёддошти тафоҳум оид ба ўҳдадориҳои Чумхурии Ҳиндустон ва Чумхурии Исломии Покистон бо мақсади дарёфти мақоми давлати аъзои СҲШ ба имзо расид. Инчунин кишварҳои аъзои Созмон қайд намуданд, ки гирифтани мақоми узви комилҳуқуки СҲШ аз ҷониби Ҳиндустон ва Покистон иқтидори Созмонро васеъ намуда, нақши онро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун механизми бисёрҷонибаи ҳалли масъалаҳои мубрами замони муосир боз ҳам баланд менамояд [10]. Пас аз як сол 9 июни соли 2017 дар пойтахти Қазоқистон шаҳри Остона (Нур-Султон) сарони давлатҳо хусусияти таърихии ба узвияти комилҳуқуки ин Созмон пазируфтани Чумхурии Ҳиндустон ва Чумхурии Исломии Покистонро таъқид карданд. Дар робита ба ин, аз ҷониби Ҳиндустон ва Покистон иҷрои ёддошти тафоҳум оид ба ўҳдадориҳо барои ба даст овардани мақоми кишвари узви СҲШ аз соли 2016-ро қайд намуда, қарори Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ-ро дар маврид ба онҳо додани мақоми давлатҳои аъзои Созмонро тасдиқ намуданд [3].

Бо қабули Ҳиндустон ва Покистон СҲШ саҳифаи навро дар таърихи худ боз намуд [1, с.33]. Ба СҲШ нигоҳи бисёре аз сиёсатмадорон ва дар умум давлатҳои Аврупо ва Амрико тағиیر ёфт, агар то ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон ба Созмон намояндағони давлатҳои номбурда ва бархе аз сиёсатмадорон ба Созмон ҳамчун майдони ҳалли баҳси сарҳадӣ назар кунанд, акнун ҳамчун ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ Созмонро қабул намуданд. Муттаҳид гардидани чор давлати дорандай яроқи қатли ом ба як ташкилот ҳоҳ ноҳоҳ нигоҳи бисёре аз сиёсатмадоронро тағиир медиҳад. Дар ин хусус сол аз сол нуғузи СҲШ баланд гардида, дар муносибатҳои байналмилалӣ мақоми марказири ишғол намуда истодааст.

Сараввал аъзоён таҳияи ҳадафи асосии худро бо истифода аз роҳҳои обӣ ва ҳавоӣ ба амалий намудан оғоз карданд [4, с.202]. Ба гуфтаи Сарвазири вақти Покистон Навоз Шариф, оғози раванди гирифтани мақоми аъзои СҲШ аз ҷониби Покистон, инчунин Ҳиндустон як гардиши муҳим дар таърихи ин созмони байналмилалӣ мебошад. Ба ақидаи Навоз Шариф: «Тавсееи СҲШ манзараи геополитикии тамоми минтақаи Авруосиёро ба куллӣ тағиир медиҳад ва имкон медиҳад, ки кишварҳои СҲШ бо имконоти иқтисодӣ ва сиёсии нимҷазираи Араб бо истифода

аз роҳҳои хушкӣ ва баҳрии дастрас ба Покистон пайваст шаванд» [14, с.30]. Дуюм, Ҳиндустон бо Тоҷикистон муносабатҳои хеле наздики сиёсӣ ва иқтисодӣ барқарор кардааст, ки ин вазъ метавонад як навъ «нунӯқтаи ибтидой» барои рушди муносабатҳо бо кишварҳои дигари узви СҲШ бошад [5, с.90]. Саввум СҲШ бо ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон ба як Созмони бузург пас аз Созмони Милали Муттаҳид мубаддал гардид, ҳоло ба Созмон 44% аҳолии сайёраамон дохил мегардад, ки аз чор як ҳисай ҳудуди кураи заминро дар бар мегирад [8, с. 138].

Ҳиндустон аз ин ҳамкорӣ манфиатҳои ҳудро дорад ва онро дар пешбуруди иқтисодиёт, соҳаи барқ ва робитаҳои нақлиёти бо Осиёи Марказӣ мебинад [2, с.124]. Бо ҳамин мақсад миқдори зиёди лоиҳаҳо ба монанди CASA-1000 таҳия шуданд. Ҳамкорӣ бо ин лоиҳаи калонтарин кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубиро барои ташкили бозори ягонаи кувваи барқ фаро гирифтааст [11, с.510]. Ҳамин тарик, Ҳиндустонро метавонем ҳамчун бозингари фаъол дар фаъолияти СҲШ номид. Ҳиндустон гояҳои рушди робитаҳоро байни кишварҳо пешниҳод менамояд ва бо ин мақсади қатъии ҳудро дар ин муносабат баён намуда, ба лоиҳаҳои амалигардидаистодаи Созмон барои даъват замина мегузорад.

Дигар шоҳаи фаъолияти Ҳиндустон бо СҲШ ин мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм мебошад. Дар соҳаи бехатарӣ гояҳои СҲШ ва Ҳиндустон комилан мувофиқат мекунанд [15, с.87]. Барои кишваре, ки дар ихотаи таҳтидҳои террористӣ қарор дорад, мавҷуд будани шартномаҳои зиддитеррористӣ муғид аст. Аз ин рӯ ҳамроҳшави ба СҲШ барои Ҳиндустон маънои онро дорад, ки дар яқҷоягӣ ва дастгирии Созмон Ҳиндустон метавонад бо экстремистони минтақавӣ мубориза барад ва дар ин хусус ҳамкории ҳудро бо Соҳтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ қавӣ гардонад.

Омезиши амният ва ҳамкорӣ қаблан танҳо дар сатҳи СММ ва комиссияҳои минтақавии ин созмон ба назар гирифта мешуд. Аммо, комиссияҳои минтақавии СММ воқеяятҳои муосири геополитикии ҷаҳонро фаро нағирифтаанд. Бинобар ин, аз нигоҳи аксар коршиносон ва сиёсатмадорон СҲШ масъулияти омода кардан ҷанбаи минтақавии таъмини робитаи амният ва ҳамкорӣ дар минтақаи Авруосиёро ба дӯш гирифтааст. Ин дурнамо дар заминаи гузараш аз «Панҷонаи Шанҳай» ба вазъи кунуни СҲШ тавассути ҳамоишҳои солона ва қабули эъломия дар бораи натиҷаҳои онҳо таҳия шудааст.

Давлатҳои бузург мисли Ҳиндустон ва Покистон на танҳо доираи ҷуғрофии Созмонро васеъ менамояд, инчунин уфукҳои нави ҳамкориро боз мекунад [12, с. 21]. Мо набояд таъсири мусбии сиёсии ин давлатҳоро коҳиҷо дихем, зоро Ҳиндустон бузургтарин демократияи ҷаҳон аст, ки тавонистааст арзишҳо ва вижагиҳои ҳудро ҳифз кунад ва Покистон бошад, Ҷумҳурии Исломие, ки дар нигоҳ доштани мувозинати бехатарӣ дар тамоми давлатҳои аъзои СҲШ нақши марказизро дорад.

Покистон дар ҳалли вазъ дар Афғонистон, ки дар минтақа таъсири назарраси иқтисодӣ ва сиёсӣ дорад, нақши марказизро ишғол мекунад. Покистон имкон дорад ба ҳаракати «Толибон» дар Афғонистон таъсири мусбат расонад. Ба ақидаи коршиносон «Толибон» бояд аз усулҳои террористии мубориза даст қашад ва дар пешбуруди давлати ҳуд ҳаракат намояд. Дар назари аввал, террористонро аз роҳ гардондан гӯё гайриимкон аст, аммо бо воситаи таъсиррасонии Покистон амалӣ гардиданиаш мумкин аст.

Масъалаи қабули аъзои нав ба СҲШ қарори осон набуд. Дар нишасти Уфа (Русия), ки моҳи июли соли 2015 баргузор гардид, собиқ Президенти Ӯзбекистон И. Каримов зидди ба Созмон қабул намудани Ҳиндустон ва Покистон бо сабаби доштани силоҳҳои қатли ом баромад кард. Чин инчунин барои қабули аъзоҳои нав тарафдор набуд, зоро Чин дар он ақида аст, ки гӯё СҲШ барои қабули аъзоҳои нав ҳоло омода нест. Ба фикри сиёсатмадорони Чин СҲШ як ниҳоди нисбатан ҷавони ҳамгироӣ аст ва шомили ҳар як кишвари қалон мушкилоти зиёдро ба миён меорад. Аз ҷумла, раванди қабули қарорҳои бе ин ҳам мушкил боз ҳам мушкилтар ҳоҳад буд [7, с. 95]. Аксари коршиносон дар он ақидаанд, ки Чин дар тарси аз даст додани як қисми нуғузи ҳуд дар Созмон барои қабули Ҳиндустон розӣ нашудааст, шояд ин ақида асосҳои ҳудро дошта бошад, зоро Чин ва Ҳиндустон солҳои зиёд дар муносабати хуб нестанд ва баъд аз бо яроқҳои ҷанғӣ Покистонро таъмин намудани Чин боз муносабати ин давлатҳо мушкил шудааст.

Умуман дар масъалаи ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон ҳамчун узви комилхуқӯқ ба СҲШ ақидаҳои коршиносон ва сиёсатмадорон гуногунанд. Ин ақидаҳо ба ду гурӯҳи ба ҳам зид тақсим мешаванд, ки агар гурӯҳи аввал ҳамроҳшавиро пазирои намоянд, дуввум баракс ҳатари аз байн рафтани ташкилотро мебинанд ва ё расман вучуд доштани онро пешгӯи мекунанд.

Коршиносоне, ки нигоҳи нек доранд дар фаъолияти ояндаи СҲШ дар он ақидаанд, ки Ҳиндустон ва Чин масъалаи муаммои сарҳадиро ҳал хоҳанд кард, ё онро дубора ба наслҳои ояндаи худ мерос мегузоранд, ё роҳи дигаре пайдо мекунанд, то мушкили марз ба рушди муносабатҳои онҳо ҳалал нарасонад. Ба ин васила ихтилофи байни Ҳиндустон ва Покистон ҳал карда мешавад ва ҳадди ақал коҳиш дода мешавад. Ин ҳолати беҳтарин барои таҳияи рӯйдодҳоест, ки ба кори СҲШ такони нав бахшида, аҳамияти онро ҳамчун ташкилоти минтақавӣ ба таври назаррас афзоиш медиҳанд. Аммо дар ояндаи наздик татбиқи он ба гумон аст, агар Ҳиндустон усулан ба гуфтушунид бо Чин омода бошад, пас бо Покистон ҳатто нақшай гузаронидани гуфтушунидро надорад. Дар солҳои охир Ҳиндустон мунтазам шабакаҳои иқтисодӣ ва сиёсиашро аз қаламрави Покистон убур карда, намехоҳад ягон рафту омад бо ҳамсоядвлаташ дошта бошад.

Дувум гурӯҳи коршиносон, ки ақидаи манғӣ нисбати ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон ба СҲШ доранд, дар он ақидаанд, ки ҳамроҳшавии ин ду давлати дорои яроқи қатли ом барои СҲШ хеле ҳатарнок мебошад, зоро муноқиши ин давлатҳо зиёда аз 70 сол мешавад, ки давом дорад ва ба ин муноқиша давлати Чин низ ҳамроҳ шудааст, зоро Чин давлати Покистонро дар муноқиша бар зидди Ҳиндустон дастгири менамояд ва ин ҳолат муносабати ин се давлати дорандай яроқҳои қатли омро бо ҳам тезу тунд мекунад. Дар ин ҳолат СҲШ корро дар минтақаҳое давом медиҳад, ки зиддиятҳо байни Ҳиндустон бо Чину Покистон мавҷуд набошад, дар ҳолате, ки баҳс байни давлатҳо зуд ҳал карда шавад, пас СҲШ корро дар минтақаҳои қаблан қатъшудаи баҳс идома ҳоҳад дод. Ин ҳолат барои иштирокчиёни ҳинду ва покистонӣ хеле мувоғиқ аст, аммо хавфе вучуд дорад, ки танҳо бо доираи маҳдуди мавзӯъҳо сарукор дошта, СҲШ ба ташкилоти расмӣ мубадал мегардад, аниқтараш ба ақидаи коршиносон шояд СҲШ дар натиҷаи ин ҷангӯ ҷидолҳо танҳо дар рӯи қоғаз бокӣ монад.

Эҳтимолияти дар рӯи қоғаз бокӣ мондани фаъолияти СҲШ бехуда нест, зоро қабули ин ду давлат ба аъзогӣ хавфи муайяниро бо худ мегузорад. Ҳиндустон ба барномаи «Як камарбанд-як роҳ»-и давлати Чин назари манғӣ дорад, чунки Ҳиндустон барои бунёди долони Чину Покистон тавассути қаламрави баҳсноки Кашмир зид аст. Инчунин Ҳиндустон ва Покистон ба Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастай ва ба Паймони манъи ҳамаҷонибаи озмоиши силоҳҳои ҳастай ҳамроҳ нашудаанд. Дар натиҷа СҲШ метавонад ҳудро дар мавқеи номуайян қарор дихад, чуноне, ки ҳӯҷҷатҳои СҲШ риояи низоми паҳн накарданни силоҳро ҳамчун яке аз муҳимтарин принсипҳои таъмини сулҳ эълон кардаанд [9,с.125-126].

Сарфи назар аз ихтилофоти мавҷуда байни Ҳиндустон ва Покистон, Ҳиндустон ва Чин, нишастҳои СҲШ аллакай барои онҳо як пули иловагии гуфтушунидҳо гаштанд. Ҳоло ин давлатҳоро бисёр муаммоҳо аз ҳамдигар дур нигоҳ дошта истодааст, назар ба оне, ки онҳоро муттҳад менамояд. Бо вучуди ин муаммоҳо, кори васеътари Созмон дар соли 2018 боиси ҳушбинии эҳтиёткорона мегардад. Комилан равшан аст, ки дар соли 2018 ҳам Покистон ва ҳам Ҳиндустон қӯшиш карданд, ки зиддиятҳои онҳо ба фаъолияти СҲШ таъсири манғӣ нарасонанд. Албатта, умде, ки ихтилофи Ҳиндустон ва Покистон, ки бештар аз 70 сол боз барои муайян кардани сарҳад давом дорад, маҳз дар формати Созмон ҳал наҳоҳад шуд, аммо имконияти густариши иқтисодиёт ва таъмини беҳатарӣ барои мулоқотҳои оянда нисбати давлатҳои номбурда дар доираи СҲШ вучуд дорад. Боиси қайд аст, ки Ҳиндустон аз доираи муносабатҳои дутарафа баровардани ҳалли муноқишаро надорад, лекин иштироки ҳамзамон Ҳиндустон ва Покистон дар СҲШ метавонад соҳаҳоро васеъ ва таҷрибаи ҳамкории мусбати ду қишварро афзун намуда, бо мурури замон фазои мусоидро барои ҳалли ихтилофоти байни онҳо фароҳам оварад. Шояд ягон ташкилоти байналхалқие набошад, ки аз тамоми мушкилот ва зиддиятҳои байни аъзоён канорагирӣ карда тавонад, муаммо дар он, ки ин мушкилиҳои мавҷуда чи тавр бояд ҳал карда шаванд. Дар асл ҳуди фаъолияти "Панҷгонаи Шанҳай" аз батанзимдарории муноқишаҳои сарҳадӣ оғоз гардида буд. Аз ин лиҳоз, ба ҳамаи аъзоҳои СҲШ зарур аст, ки аз истифодаи таҷрибаи ҳуд ба Ҳиндустон ва Покистон дар танзими муноқиши онҳо дар дораи СҲШ тамоми шароитро барои гузаронидани гуфтушунидҳои дипломатӣ фароҳам оранд. Дар умум беҳтар мешуд, агар як мақомоти маҳсуси танзими муноқишаҳои сарҳадӣ дар назди Созмон ташкил гардад, зоро муаммои сарҳади на танҳо байни Ҳиндустон ва Покистон чой дорад, инчунин байни дигар аъзоёни Созмон мавҷуд аст, аз ҷумла байни Тоҷикистон ва Қазоқистон.

Дар ҳақиқат муносабати байни давлатҳои Ҳиндустон ва Покистон хуб нест ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо ба дигар аъзои СҲШ ҳатарнок мебошад, лекин бо вучуди чой доштани ҳолатҳои манғӣ, инчунин ҳолатҳои мусбӣ хеле зиёданд, ки қисме аз онҳоро мо дар боло номбар намудем

ва сарони давлатҳои аъзои СҲШ ҳамчун асос дар қабули Ҳиндустон ва Покистон ба Созмон ин ҳолатҳои мусбиро ба инобат гирифтаанд. Дар умум нисбати ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон алакай ақидаҳои аксари манғӣ тафийр ёфтаанд, зеро дар тӯли 5 соли пас аз саммити Остона СҲШ ба бисёр муваффақиятҳо ноил гардид ва ин ҳолати пешравиро соли 2018 котиби генералии СҲШ Рашид Олимов қайд карда буд [12,с.33]. Дар вебсайти рӯзномаи Женмин Жибао мақолаи собиқ котиби генералии СҲШ Рашид Олимов баҳшида ба 20-умин солгарди СҲШ чоп шудааст ва мутафаккир дар он қайд мекунад, ки СҲШ на танҳо роҳи худро, ки бист сол тай кардааст, амиқ дарк мекунад, балки роҳи рушдро низ дар ҳамаи соҳаҳо муайян кардааст. Ҳамчунин гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки СҲШ бо шарофати ҳадафҳои муштараки рушд дар ягчоягӣ бо Ҳиндустон ва Покистон ба мақсадҳои худ дар роҳи сулҳ, рушди иқтисодиёт, илм ва ба дигар нақшаҳои пеш гузошта ноил гашта истодааст. Қобили қайд аст, ки солҳои 2020-2022 бо паҳнгардии коронавирус (COVID-19) барои тамоми инсоният соли вазнин буд ва ҳоло боқӣ мемонад, аммо СҲШ бо фаъолияти сулҳчӯёнаи худ боз худро аз ҷиҳати мусбӣ муаррифӣ намуд. Мо шоҳиди он гардидем, ки дар ин давра давлатҳои аъзои Созмон ба ҳамдигар қӯмак ва дастгирии саривактии бесподош ва ҳатто бебозгашт намуданд ва ҳамкории Созмон дар самти муқовимат ба паҳнshawии бемории коронавирус (COVID-19) боз як намунаи қобили амал будани модели шарикии СҲШ гардид. Дар вақти паҳнгардии вируси сирояти СҲШ баҳри пешгирии беморӣ фаъолияташро боз ҳам муттаҳид ва қавитар гардонид, ки ин чунин фаъолнокии Созмон пеш аз паҳnгардии бемории сирояти мушоҳида нагардида буд.

Бе шубҳа метавон гуфт, ки СҲШ дар тамоми самтҳои фаъолият ба пеш ҳаракат дорад ва дар давоми 5 соли фаъолият пас аз ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон Созмон аз имтиҳон бо муваффақият гузаштааст ва имкониятҳои васеъ дар пеш дорад. Соли 2021 барои СҲШ марҳилаи муҳим буд, зеро 15 июн ба таъсисёбии ин Созмон бист сол пур гардид, барои таъриҳи ин бист сол хеле қӯтоҳ аст, аммо ташкилот дар давоми ин солҳо тавонист ҳатто дар ҳолатҳои бӯҳронӣ қобилиятҳояшро нишон диҳад ва бо ин ҳуқуқи фаъолияташро давом доданро исбот намудааст. Соли 2021 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон соли таъриҳи боқӣ мемонад, зеро 17 сентябр дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид, ки ба 20-умин солгарди таъсиси СҲШ рост омад. Дар натиҷаи ин ҳамоиш 30 санад қабул карда шуд, ки ҳамкориҳои гуногунчанбаи «Ҳаштгонаи Шанҳай»-ро ба сатҳи нави тараққӣёт баровард. Дар натиҷаи нишасти Душанбе сарони кишварҳои узви СҲШ дар бораи оғози расмиёти пазирӯфтани Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамчун узви комилхуқуки СҲШ розигии худро баён намуданд. Инчунин ба давлатҳои Миср, Қатар ва Арабистони Саудӣ мақоми шарики муколама дода шуд [6]. Ҳуллас, бо ҳамроҳшавии Ҳиндустон ва Покистон СҲШ дар тамоми соҳаҳо барои таъмини бехатарӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум ба пеш ҳаракат дорад, ки дар ин ҳусус баҳшида ба 20 солагии СҲШ Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд: «СҲШ аз ибтидои таъсиси худ барои ба роҳ мондани муносибатҳои одилонаи байнамилалӣ саъӣ мекард. Бист соли фаъолияти Созмони ҳамкории Шанҳай, ки ба як давраи хеле душвори муносибатҳои байнамилалӣ рост омад, нишон дод, ки ин созмон ба як нерӯи воқеӣ дар арсаи сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Кишварҳои узви СҲШ дар ҳалли масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва амнияти ба сатҳи баланди ҳамкорӣ ва эътиmod ноил гардиданд. Мулоқотҳои ҳарсола дар сатҳҳои гуногун на танҳо имкон медиҳанд, ки мушкилоти таъхироназир сари вақт ҳал карда шаванд, балки дар ҷаҳони зудтағириёбанда зуд ҷорҳои зарурӣ андешанд. Ин ҳама аз он гувоҳӣ медиҳад, ки Созмони ҳамкориҳои Шанҳай, ки дар пояи он давлати мо низ қарор дорад, воқеан ҳам дар миқёси минтақавӣ ва ҷаҳонӣ соҳтори хеле умебахш аст» [13].

ПАЙНАВИШТ:

1. Алимов, Р.К. Шанҳайская организация сотрудничества: глобальный профиль в международных отношениях/Р.К.Алимов. – М.: Весь Мир, 2018. – 400 с.
2. Алимов, Р.К. Шанҳайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы/Р.К.Алимов. – М.: Весь Мир, 2017. – 336 с.
3. Астанинская декларация глав государств-членов Шанҳайской организации сотрудничества от 09 июня 2017 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://rus.sectsco.org/documents/>
4. Волхонский, Б.М. Перспективы и риски, связанные с вступлением в ШОС Индии и Пакистана //Б.М.Волхонский/ Труды Института востоковедения РАН. 2018. № 8. – С. 195-211.
5. Гулянц, В.В. Шанҳайская организация сотрудничества: проблемы и перспективы развития // ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 2018. – С. 89-93.

6. Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС от 17 сентября 2021 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://rus.sectsco.org/documents/>
7. Дин Сяосин. Перспективы и проблемы расширения ШОС // Ежегодник ИМИ. – М.: ИМИ МГИМО МИД России, 2015.-№ 2. – С. 94-95.
8. Муратбекова, А. Кризис идентичности Шанхайской организации сотрудничества: что будет дальше? // Вестник международных организаций. Т. 14. № 4.-2019. – С. 138–160.
9. Петровский, В.Е. Проблемы ядерного нераспространения в северо-восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте расширения ШОС // В.Е.Петровский/ Азиатско-Тихоокеанский регион: проблемы глобальных и региональных измерений безопасности. Москва,-2018. – С. 118-131.
10. Ташкентская декларация пятнадцатилетия Шанхайской организации сотрудничества от 24 июня 2016 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://rus.sectsco.org/documents/>
11. Харина О.А. Стратегические интересы Индии в ШОС: энергетика и безопасность // Вестник Российского университета дружбы народов. 2017.- №3. – С. 508-517.
12. Шанхайская организация сотрудничества в сообщениях ТАСС / Под ред. Р.К. Алимова и С.В. Михайлова. М.: Весь Мир, 2018. – 272 с.
13. Эмомали Раҳмон. 20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://prezident.tj/ru/node/25951>
14. Юрлов, Ф.Н. Индия. Внешняя политика правительства Н. Моди основные направления и проблемы // Ф.Н.Юрлов// Азия и Африка сегодня. 2015.-№ 11 (700). – С. 25-30.
15. Юрченко А.В. Интересы Индии в Шанхайской организации сотрудничества / А.В.Юрченко, Р.М. Турабекова// Белорусско-Российские отношения на современном этапе: состояние и перспективы развития. – 2018. – С. 86-89.

REFERENCES:

1. Alimov, R.K. Shanghai Cooperation Organization: Global Profile in International Relations. - M.: All World, 2018. – 400 p.
2. Alimov R.K. Shanghai Cooperation Organization: Formation, Development, Prospects. - M.: All World, 2017. – 336 p.
3. The Astana declaration of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation dated June 09, 2017 [Electronic resource] - Access mode: <http://rus.sectsco.org/documents/>
4. Volkhonsky,B.M.Prospects and risks associated with accession to the SCO India and Pakistan // Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.2018.№8.–P. 195-211.
5. Gulianz V.V. Shanghai Organization of Cooperation: Problems and Prospects for Development // FGBOU in Pyatigorsky State University. - 2018. – P. 89-93.
6. Dushanbe declaration of the twentieth anniversary of the SCO of September 17, 2021 [Electronic resource] - Access mode: <http://rus.sectsco.org/documents/>
7. Dean Xiaosin. Prospects and problems of expansion of the SCO // Yearbook by them. - M.: They MGIMO Foreign Ministry of Russia, 2015.- № 2. – P. 94-95.
8. Muratbekova A. The identity crisis of the Shanghai Cooperation Organization: What will happen next? // Bulletin International Organizations. V.14.-№ 4.-2019. – P. 138-160.
9. Petrovsky V.E. The problems of nuclear non-proliferation in Northeast Asia and the Asia-Pacific region in the context of the Expansion of the SCO // Asia-Pacific region: problems of global and regional safety measurements. Moscow, 2018. – P. 118-131.
10. Tashkent Declaration of the fifteenth anniversary of the Shanghai Cooperation Organization of June 24, 2016 [Electronic resource] - Access mode: <http://rus.sectsco.org/documents/>
11. Harina O.A. India's strategic interests in SCO: Energy and Security // Bulletin of the Russian University of Friendship of Peoples.-2017.- №3. – P. 508-517.
12. Shanghai Cooperation Organization in TASS messages / Ed. R.K. Alimova and S.V. Mikhailov. M.: Ves Mir, 2018.- 272 p.
13. Emomali Rahmon. 20 years of the SCO: cooperation for the sake of stability and prosperity. [Electronic resource] - Access mode: <http://prezident.tj/ru/node/25951>
14. Yurlov F.N. India. Foreign policy of the government of N. Modi main directions and problems // Asia and Africa today.-2015.-No.-11 (700). – P. 25-30.
15. Yurchenko A.V., Turarbekova R.M. Interests of India in the Shanghai Cooperation Organization // Belarusian-Russian relations at the present stage: the state and prospects of development.-2018. – P. 86-89.